

## **ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

УДК 616-06: 616-01

**Д.А. Олимов<sup>1</sup>, С.Б. Бекмуродзода<sup>1</sup>, Г.М. Ходжамуродов<sup>1</sup>, Р.А. Турсунов<sup>2,3</sup>**

### **СМЕРТНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ БОЛЬНИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ**

<sup>1</sup>Служба государственного контроля здравоохранения и социальной защиты населения РТ;

<sup>2</sup>Таджикский научно-исследовательский институт профилактической медицины;

<sup>3</sup>Таджикский национальный университет, медицинский факультет

**Олимов Давлатмурад Абдухалилович – Начальник отдел государственного надзора деятельности учреждений больничных структур Главного управления государственного надзора медицинской деятельности и социальной защиты населения; E-mail: [doctorm72@mail.ru](mailto:doctorm72@mail.ru)**

**Цель исследования:** изучение и анализ причин смертности в учреждениях здравоохранения Республики Таджикистан

**Материалы и методы исследования.** Изучены основные факторы смертности в структуре больничных учреждений Республики Таджикистан в 2017 и 2018 годах на основе нормативно-правовых документов.

**Результаты исследования.** Смертность в сравниваемых годах составила 5272/5239, что соответствует 0,54 и 0,52% случаев смерти в стационаре. Основными причинами смерти взрослых в больнице являются заболевания органов кровообращения (45,2% / 45,4%), а также травмы и отравления (14,6% / 13,5%), среди детей - заболевания в перинатальном периоде (58,7% / 64,1%), а также - респираторные заболевания (14,8% / 10,8%). Отмечается высокая частота послеоперационной смертности после хирургических операций на пищеварительном тракте (46,2% / 44,0%), нервной системе (15,1% / 12,0%) и операциях на сердце (5,4% / 10,6%). В результате оценки причин материнской смертности к административным взысканиям были привлечены 147 специалистов, 80 специалистам были проведены дисциплинарные взыскания, 77 – было объявлено о снижении квалификации и 90 – были лишены права на работу.

**Заключение.** Для того, чтобы определить причину смерти, а также разницу между заключительным клиническим диагнозом и результатами патологоанатомического обследования, необходимо наладить работу Комиссии по анализу случаев смертности.

**Ключевые слова:** стационарное лечение, больничная смертность (стационарная, госпитальная), показатели стационарного лечения, заболевания сердечно-сосудистой системы, травмы и отравления, заболевания органов дыхания.

**D.A. Olimov, S.B. Bekmurodzoda, G.M. Khojamurodov, R.A. Tursunov**

### **MORTALITY OF PATIENTS IN REPUBLICAN HOSPITAL INSTITUTIONS: CAUSES AND PREVENTION STRATEGIES**

*State Committee of the Ministry of Health and Social Welfare;*

*Tajik Research Institute of Preventive Medicine;*

*Tajik National University, Faculty of Medicine*

**Olimov Davlatmurod Abdukhalovich - head of the Department of State Control over Hospital Activitie of the Main directorate of State supervision of medical and social protection of the population, E-mail: doctorm72@mail.ru**

**Aim.** To study and analyze the causes of mortality in health facilities of the Republic of Tajikistan.

**Materials and methods.** The main factors of mortality in the structure of hospital facilities of the Republic of Tajikistan during 2017 - 2018 were studied based on regulatory documents.

**Results and discussion.** Mortality in the compared years was 5272/5239, which makes 0.54 and 0.52% of hospital deaths. The main causes of death in adults in the hospital are diseases of the cardio-vascular system (45.2% / 45.4%), injuries and poisoning (14.6% / 13.5%), among children - perinatal period diseases (58.7% / 64.1%), and respiratory diseases (14.8% / 10.8%). There is a high incidence of postoperative mortality after surgery on the gastrointestinal tract

(46.2% / 44.0%), the nervous system (15.1% / 12.0%) and after heart surgery (5.4% / 10.6%). As a result of assessing the causes of maternal mortality, 147 specialists got administrative penalties, 80 specialists received disciplinary sanctions, in 77 cases qualifications were decreased, and 90 workers were denied the right to work.

**Conclusions.** In order to determine the cause of death, as well as the difference between the final clinical diagnosis and the results of the pathological examination, it is necessary to establish the work of the deaths analysis commission.

**Keywords:** inpatient treatment, hospital mortality (inpatient, hospital), indicators of inpatient treatment, diseases of the cardiovascular system, trauma and poisoning, respiratory diseases.

**Муҳимиият.** Яке аз нишондиҳандаҳои муҳими фаъолияти муассисаҳои соҳтори беморхонавӣ (стационарӣ) ин сатҳи фавтияти беморон мебошад. Фавтият басомади фавтро аз ин ё он беморӣ ба миқдори умумии шахсоне, ки ба ин беморӣ мубтало гардидаанд, муайян менамояд. Ин нишондод дар шароити соҳтори беморхонагӣ барои арзёбии сатҳи ташкили кумаки тиббӣ ва сифати раванди тиббию ташхисӣ ба беморон истифода мегардад.

Аз рӯйи ҳисоботҳои оморӣ дар ҷаҳон, новобаста аз баландшавии сатҳи хизматрасонии тиббӣ, тамоюли афзоиши фавтияти соҳтори беморхонавӣ ба назар мерасад. Аз он ҷумла, дар Федератсия Россия ин нишондод дар соли 2015 ба 1,71 маториб афзудааст, дар солҳои 2014 ва 2013 бошад мутаносибан 1,59 ва 1,55-ро ташкил намудааст [1].

Таҳлилҳо аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки сабабҳои тамоюли афзоиши фавтият дар фаъолияти муассисаҳои соҳтори беморхонавӣ, 10,0% – аз ҳисоби вобаста ба катҳои ҷарроҳии қафаси синагӣ (торакалӣ); 7,3% – неврологӣ, 5,8% – сӯҳтагӣ, 3,7% – дилшиносӣ, 1,6% – ҷарроҳии римнок, 1,4% – ҷарроҳии асаф ва 0,6% – аз осебшавӣ мебошанд [2].

Бинобар ин сабабҳои афзоиши фавтияти беморхонавиро бе омӯзиши соҳтори фавтият дар муассисаҳои табобатию пешгирии ҷумҳурӣ на метавон муайян намуд.

**Максади тадқиқот:** Омӯзиш ва таҳлили сабабҳои рӯҳ додани ҳодисаҳои фавти беморон дар муассисаҳои тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

**Мавод ва усули тадқиқот.** Таҳлили қиёсии маълумотҳои расмии омори тиббӣ, тезъод ва нишондодҳои бистаришавӣ, омӯзиши омилҳои асосии фавти беморон дар соҳтори муассисаҳои беморхонавии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2017 ва 2018 оварда шудааст. Муаллифон таҳлили масъалаҳои алоқаманд ба муайянкунии соҳтори фавтияти беморон ва сабабҳои он, сифати расонидани кумаки эҳёгарии саривақӣ ва пешгирии ҳодисаҳои фавт дар муассисаҳои тандурустӣ бо истифода аз санадҳо ва хучҷатҳои меъёрии хукуқии танзимкунанда, аз он ҷумла Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Низомномаи Комис-

сияи таҳлили ҳодисаҳои фавт дар муассисаҳои тандурустӣ, Тартиби ташрехи патологии анатомӣ, протоколҳо/дастурҳои клиникии ташхису табобати бемориҳо мавриди омӯзиш қарор доданд. Фавтият – ин таносуби миқдори фавтидагон аз ягон беморӣ ба миқдори умумии беморон бо ин касалӣ буда, бо фоиз ифода карда мешавад.

Натиҷаҳои тадқиқот бо истифода аз барномаҳои компьютерии Excel ва Statistica 6,0 коркард шуданд.

**Натиҷаҳои тадқиқот ва муҳокимаи онҳо.** Дар солҳои муқоисавӣ 965878/999116 нафар бемор ба табобати беморхонавӣ фаро гирифта шудааст, ки нисбат ба 100 нафар аҳолӣ 11,4% / 11,2% ташкил медиҳад.

Аз ҳисоби беморони руҳсатишуда мутаносибан дар солҳои муқоисавӣ 5272/5239 нафар фавти беморон ба қайд гирифта шудааст.

Дар умум аз шумораи умумии ҷавобшудагон дар солҳои 2017/2018, ки тезъоди он ба 965878/999116 нафар баробар мебошад, фавти беморхонавӣ 0,54/0,52%-ро ташкил менамояд.

Сабабҳои асосии фавти калонсолон дар беморхона дар солҳои муқоисавӣ бемориҳои системаи гардиши хун – 824 (45,2%)/831 (45,4%), инчунин осебҳо ва заҳролудшавӣ – 267 (14,6%)/248 (13,5%) мебошанд (ҷадвали 1).

Сабабҳои фавти кӯдакон дар беморхона бештар аз ҳолатҳои дар давраи перинаталӣ бавуқуъоянда – 2024 (58,7%)/2181 (64,1%) ва бемориҳои узвҳои нафаскашӣ – 512 (14,8%)/365 (10,8%) вобаста аст.

Инчунин, нисбат ба шумораи ҷавобшудагон вобаста ба номгуӣ бемориҳо таҳлил нишон дод, ки ҳодисаҳои фавт дар байни калонсолон аз ҳисоби бемориҳои системаи гардиши хун 1,0%/0,95% ва дар байни кӯдакон бошад ин нишондод ба 1,5%/1,8% баробар мебошад.

Ҳодисаҳои фавт аз бемориҳои узвҳои нафаскашӣ бештар дар байни кӯдакон мушоҳида гардид, ки нисбат ба бемориҳои ҷавобшуда ин нишондодҳо ба 0,57 / 0,46% аз ҷумла, фавт аз бемориҳои шадиди роҳҳои болоии нафаскашӣ – 0,59/4,7%, илтиҳоби шушҳо (фаринготрахеит, сабаб: хусу-

**Чадвали 1**

**Омилҳои фавти беморхонавӣ дар соҳоти муассисаҳои тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2017 ва 2018**

Сабабҳои фавти калонсолон		
Номгӯи бемориҳо	Шумораи беморон, 2017/2018	Фоиз (%) 2017/2018
Бемориҳои системаи гардиши хун	824/831	45,2/45,4
Особҳо ва заҳролудшавӣ	267/248	14,6/13,5
Бемориҳои узвҳои ҳозима	162/166	9,0/9,1
Бемориҳои сироятӣ ва паразитӣ	130/117	7,1/6,4
Сабабҳои фавти қӯдакон		
Дар давраи перинаталӣ	2024/2181	58,7/64,1
Бемориҳои узвҳои нафаскашӣ	512/365	14,8/10,8
Бемориҳои сироятӣ	341/262	10,0/7,7
Нуқсонҳои модарзодӣ	210/212	6,1/6,2
Особҳо ва заҳролудшавӣ	105/108	3,0/3,2
Ҳамагӣ (нафар)	965878/999116	100%

сияти инкишофи анатомӣ-физиологии узвҳои нафаскашӣ қӯдакони то синни 1 сола, муроҷиати дер, ҳудмуолиҷа ва т.н.) – 1,2/0,73%-ро ташкил медиҳад.

Аз ҳама нишондоди баланди ҳодисаҳои фавт дар байнӣ қӯдакон, ҳолатҳои дар давраи перинаталӣ ба вуқӯъоянда ташкил медиҳад, ки ин нишондодҳо нисбати солҳои муқоисавӣ ба 8,2% / 8,6% баробар мебошад.

Ҳодисаҳои фавт вобаста ба особҳо ва заҳролудшавӣ дар байнӣ калонсолони ҷавобшуда мутаносибан ба 1,2%/1,1%, дар байнӣ қӯдакон ба 0,9%/0,9% баробар мебошад.

Ҳодисаҳои фавт дар беморхонаҳо вобаста ба оризаҳои ҳомилагӣ, таваллуд ва баъди таваллуд 56 нафарро ташкил медиҳад, ки нисбати ҷавобшудагон 0,02%-ро ташкил медиҳад.

Фавти навзодони 0-6 рӯза (дар давра неоналатии барвакӯт), 5,5% аз шумораи бистарибудагон ташкил медиҳад.

Аз шумораи қӯдаконе, ки дар давраи 0-6 рӯза фавтидаанд: бо нуқсонҳои модарзодӣ –

28%, ҳипоксияи дохилибачадонӣ ва қатъшавии нафасигӣ дар давраи таваллуд – 11%, ҳалалёбии нафасигӣ дар давраи таваллуд – 30%.

Дар соли 2017 ва муқоиса бо соли 2018 ҳамагӣ 156333/167775 амалиётҳои ҷарроҳӣ гузаронида шудааст, ки ин төъдоди оризаҳои баъди ҷарроҳӣ 382/294 ё ба андозаи 0,2%/0,2%, ҳодисаҳои фавти баъди ҷарроҳӣ 392/350 ё ба андозаи 0,3%/0,2% -ро ташкил медиҳад.

Нишондоди баланди оризаҳо ва ҳодисаҳои фавти баъди ҷарроҳӣ ҳангоми гузаронидани ҷарроҳӣ дар узвҳои ҳозима мебошад, ки төъдоди оризаҳо ба 145/100 ё ба андозаи 37,9%/34,0% аз ҳисоби төъдоди умумии оризаҳо ва төъдоди ҳодисаҳои фавти баъди ҷарроҳӣ 181/154 ё ба андозаи 46,2%/44,0% аз ҳисоби ҳамаи фавтидағон баробар мебошад.

Төъдоди ҳодисаҳои фавт аз ҷарроҳии узвҳои асад ба 59/42 ё ба андозаи 15,1%/12,0% баробар мебошад.

Ҳодисаҳои фавт аз ҷарроҳии дил назар ба соли 2017, ки төъдоди он то 21 адад ё ба андозаи 5,4% аз ҳисоби умуми фавтидағон расида буд, дар соли 2018 то 37 ҳодиса, ё то андозаи 10,6% ба сатҳи баланд рафтааст.

Инчунин дар давоми соли 2017 ва дар муқоиса бо соли 2018 ҳамагӣ 29249/29587 адад амалиётҳои ҷарроҳии фаврӣ гузаронида шудааст (чадвали 2), ки ин шумораи 6052/7422 нафар беморон аз 24 соат дертар оварда шудаанд.

Аз төъдоди амалиётҳои ҷарроҳии фаврӣ гузаронидашуда 54 / 63 ҳодисаи фавт ба қайд гирифта шудааст, ки ин нишондод мутаносибан ба 0,2% / 0,2% баробар мебошад.

Аз шумораи фавтидағон аз 24 соат дертар овардашуда 18/16 ҳодиса ё ба андозаи 0,3/0,2 фоиз баробар мебошад.

Шумораи зиёди фавтидағон ҳангоми гузаронидани амалиётҳои ҷарроҳии фаврӣ бо сабаби бемории панкреатити шадид, яъне 6/10 ҳодисаи фавт, ё ба андозаи 4,8/3,3 фоиз вобаста буд. Инчунин омилҳои вобаста ба фавти беморон ҳангоми ногузароии шадиди рӯдаҳо, яъне 18/25 ҳодисаи фавт ё ба андозаи 2,2/3,3 фоизро ташкил дод ва заҳми шикофи меъда ва рӯдай 12 ангушта, яъне 9/7 ҳодисаи фавт ё ба андозаи 2,1/1,3 фоиз ба қайд гирифта шудааст.

Қобили зикр аст, соли 2018 дар мавзӯи фавти беморхонавӣ ҷаласаи мушовараи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ баргузор гардида, аз натиҷаи он қарори дарҳлдор қабул гардидааст (фармоши БТ ва ҲИА ҶТ аз 05.07.2018с.,

## Чадвали 2

**Омилҳои қиёсии амалиётҳои ҷарроҳии  
фаврӣ дар соҳтори муассисаҳои  
тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
дар солҳои 2017 ва 2018**

Номгӯи беморӣ	Шумораи амалиётҳои ҷарроҳии фаврӣ, 2017/2018	Ҳодисаи фавт	
		Миқ- дор	Фоиз
Ногузориши шадиди рӯдаҳо гузаро- нидашуда	798/759	18/25	2,2/3,3
Илтиҳоби ша- диди куррӯда	19272/19074	6/0	0,03/0
Захми шико- фи меъда ва рӯдаи 12-ан- гушта	420/537	9/7	2,1/1,3
Хунравии меъ- дау рӯда	261/264	1/5	0,4/1,9
Чураи қиссишуда	4583/4451	6/10	0,1/0,2
Амалиёти илтиҳоби ша- диди талҳадон	3189/3442	8/6	0,25/0,17
Амалиёти панкреатити шадид	125/302	6/10	4,8/3,3

№602 оид ба иҷрои қарори мушовараи ВТ ва ҲИА ҶТ аз 29.06.2018с., № 6-14 «Дар бораи натиҷаи таҳлили ҳолатҳои фавти беморон дар муассисаҳои сатҳи беморхонавии ҷумҳурӣ»). Санчишҳои Ҳадамот нишон дод, ки дар аксарияти муассисаҳо оид ба иҷрои бандҳои қарори болозикр ягон чораҳои даҳлдор андешида нашудааст. Аз ҷумла:

– таҳия намудани нақшай ҷорабинҳои оид ба беҳтар намудани сифати хизматрасонии тиббӣ ва паст намудан нишондоди фавти беморхонагӣ дар асоси сабабу омилҳо, ки боиси фавт гардианд ва аз ҷониби Комиссияи таҳлили марганҷомӣ ошкор шудааст, пешниҳоди маълумот ба Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– пурзӯр намудани фаъолияти Комиссияи таҳлили марганҷомӣ таҳлили ҳар як ҳодисаи фавт дар мӯҳлати муқарраргардида ва пешниҳоди маълумот ба Ҳадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ;

– бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои фавт, сабабу омилҳо, ки боиси фавт гардианд ва аз ҷониби Комиссияи таҳлили марганҷомӣ ошкор шудаанд, мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор додани натиҷаи онҳо дар ҷаласаҳои васеъи муассисаҳо;

– бо мақсади муайян намудани ҳар як ҳодисаи фавт, гузаронидани ташреҳи часади беморони фавтида;

– бо мақсади бистаринамоии саривактӣ, пешгирии оризаҳо ва оқибатҳои ноҳуш пурзӯр намудани ҳамкорӣ ва ҳамоҳангозии мутақобилин судманд бо муассисаҳои кӯмаки аввалини тиббии санитарӣ;

– роҳ надодан ба қатъ намудани чораҳои сунъии нигоҳдории ҳаёт ва дар ҳолати ниҳоят вазнин (марғи мағзи сар) ба хона ҷавоб додани беморон бе ҳулосаи машварати табибон (консилиум);

– риояи гигиенаи дастҳо, қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ ва таъминот бо маводҳои тиббии сарфаи истифодаи яккарата бо мақсади пешгирии пахншавии сироятҳои дохилибеморхонавӣ.

Ҳамзамон, зимни санчиш ва омӯзиши фаъолияти Комиссияҳои таҳлили марганҷомӣ, маълум гардид, ки айни ҳол комиссияҳои мазкур салоҳият ва вазифаҳои асосии ба зиммаи он voguzoшташударо пурра амалӣ наменамояд, аз ҷумла Комиссияҳо оид ба таҳлили ҳолатҳои марганҷомӣ дар муассисаҳо таъсис дода шуда бошанд ҳам, низомномаи он таҳия ва тасдиқ карда нашудааст, ҳайати онҳо нопурра буда, сармутаҳассисони соҳавӣ ва кормандони кафедраҳои муассисаҳои таълимӣ шомил нагардида, мухлати баррасии ҳодисаҳои фавт дар аксар ҳолатҳо риоя карда намешавад.

Омӯзиши тақризи таърихи беморон нишон дод, ки дар аксарияти муассисаҳо дар шакли хеле кӯтоҳ буда, дар онҳо баъзан имзои тақризгар мавҷуд нест, таҳлили пурраи таъриҳҳои беморӣ вобаста ба сифати кӯмаки тиббӣ, нуқсонҳо дар рафти хизматрасонии тиббӣ, иҷрои протоколҳои ташхису табобат, ҳачми кӯмаки шиддатнок ва эҳҷарӣ, масъалаи саривакт гузоштани ташхиси клиникӣ, фарқияти байнӣ ташхисҳои муассисаҳои равонкардашуда, ташхиси клиникӣ ва ташхиси пас аз фавт, сабабҳои фавт пурра дарҷ карда нашудаанд.

Омӯзиши протоколҳои кори комиссия вобаста ба таҳлили ҳодисаҳои фавт маълум намуд, ки дар бештарни онҳо натиҷаҳои тақризҳо ба инобат гирифта нашудааст ва дар қарорҳои баровардашудаи ҷаласаи комиссия оид ба роҳҳои пешгирии сабабу омилҳои ба ҳодисаи фавт мусоидаткунанда инчунин татбиқ намудани ҷорачӯиҳо нисбати му-

тахассисоне, ки ба камбӯдӣ роҳ додаанд андешида нашудааст.

Бояд зикр намуд, ки сабаби бештари ҳодисаҳои фавти соҳтори беморхонавӣ бевосита бо фаълияти муассисаҳои КАТС алоқаманд мебошанд. Бинобар сабаби ҷалб нагардидан мутахассисони зинаи муассисаҳои КАТС дар ҷаласаҳои комиссия масъалаҳо, омилҳо ва сабабҳои асосие, ки ба фавт оварда мерасонанд, аз мадди назар дур мемонанд.

Таҳлил нишон дод, ки дар баъзе муассисаҳо на ҳама ҳодисаҳои фавт пурра дар муҳлатҳои муқарраргардида дар давраи ҳисоботӣ баррасӣ гардидаанд. Нишондоди баррасии ҳодисаҳои фавт дар 6 моҳи аввали соли 2019 дар ҷумҳурӣ ба ҳисоби миёна ба 64,7% баробар буда, дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ ҷунин мебошад: ш.Душанбе – 67,4%, муассисаҳои ҷумҳурияйӣ – 61,0%, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ – 36,0%, минтақаи Боҳтари вилояти Ҳатлон – 94,1%, минтақаи Қӯлоби вилояти Ҳатлон – 61,0%, вилояти Суғд – 77,8%, ВМҚБ – 100%.

Гузаронидани ташрехи паталогии анатомии часади беморони фавтида, ки аҳамияти қалидиро дар муайян намудани сабаби фавтҳо дар муассисаҳои тандурустӣ дорад, ниҳоят дар сатҳи паст қарор дорад.

Нишондоди ташрехи часади фавтидагон дар 6 моҳи аввали соли 2019 дар ҷумҳурӣ ба ҳисоби миёна ба 5,1% баробар буда, дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ ҷунин мебошад: вилояти Суғд – 15,6%, ш.Душанбе – 6,0%, минтақаи Қӯлоби вилояти Ҳатлон – 2,3%, муассисаҳои ҷумҳурияйӣ – 1,1%, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ – 0,8%, минтақаи Боҳтари вилояти Ҳатлон – 0,6% ва ВМҚБ – 0%.

Бо мақсади пешгирии оризаҳои баъдичарроҳӣ, интиҳоби дуруст ва мақсадноки усули табобати минбаъдаи беморони ҷарроҳишуда, ташхиси ҳатмии гистологӣ ва морфологии узв ва бофтаҳои гирифташуда пурра ба роҳ монда нашудааст. Ҳамчунин пеш аз гузаронидани амалиётҳои ҷарроҳии гирифтани узвҳо машварати якҷоя (консилиум) гузаронида намешавад. Нишондоди гузаронидани ташхисҳои гистологии узв ва бофтаҳои гирифташуда дар 6 моҳи аввали соли 2019 дар ҷумҳурӣ ба ҳисоби миёна ба 19,7% баробар буда, дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ ҷунин мебошад: муассисаҳои ҷумҳурияйӣ – 33,6%, вилояти Суғд – 31,0%, ш.Душанбе – 30,5%, минтақаи Қӯлоби вилояти Ҳатлон – 16,8%, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ – 13,8%, минтақаи Боҳтари вилояти Ҳатлон – 9,0% ва ВМҚБ – 2,6%.

Омӯзиши китоби аз бистарикунӣ рад на-

мудани беморон дар шӯъбаҳои қабул нишон дод, ки то ҳол теъоди беасос аз бистарикунӣ рад намудани беморон дар ҳолатҳои ба ҳаёти онҳо таҳдидкунанд («Особҳо ва заҳролудшавӣ», «Бемориҳои шаддиҳои ҷарроҳии ковокии шикам», «Бемории фишорбаландӣ», «Бемориҳои дил», «занҳои ҳомила дар давраҳои гуногуни ҳомиладорӣ ва бо оризаҳои ҳомиладорӣ») дар сатҳи баланд карор дорад. Бояд зикр намуд, ки бинобар сабаби мавҷуд набудани ҳамкории мутакобиланд судманд бо дигар муассисаҳои тандурустӣ тақдири минбаъдаи ин беморон номаълум мемонад.

Нишондоди аз бистарӣ раднамоии беморон аз муассисаҳои беморхонавӣ дар 6 моҳи аввали соли 2019 дар ҷумҳурӣ ба ҳисоби миёна ба 11% баробар буда, дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ ҷунин мебошад: муассисаҳои ҷумҳурияйӣ – 19,5%, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ – 18%, минтақаи Боҳтари вилояти Ҳатлон – 10,1%, вилояти Суғд – 9,7%, ш.Душанбе – 6%, минтақаи Қӯлоби вилояти Ҳатлон – 4,5% ва ВМҚБ – 0,5%.

Масъалаи дигаре, ки боиси фавти беморон меғардад, дар ҳолати ниҳоят вазнин, ғайриинтиқолӣ, бе роҳбаладӣ, бе мувофиқаи пешакӣ ва дар аксар мавриҷҳо тавассути нақлиёти ғайрисанитарӣ аз як муассисаи тиббӣ ба муассисаи дигар интиқол додани беморон мебошад. Танҳо дар давоми 6 моҳи аввал (с.2019) 14 ҳодисаи нодуруст интиқол додани беморон ба муассисаҳои тиббии ҷумҳурияйӣ ва шаҳрии ш.Душанбе ба қайд гирифта шудааст.

Дар баробари ин, масъалаи дигаре, ки то ҳол боиси нигаронӣ мемонад, ин дар ҳолати ниҳоят вазнин ба хона ҷавоб додани беморон аз шӯъбаҳои эҳё мебошад. Ин нишондод дар 6 моҳи аввали соли 2019 дар ҷумҳурӣ ба 896 нафар баробар буда, дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ ҷунин мебошад: шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ – 209 нафар, минтақаи Қӯлоби вилояти Ҳатлон – 181 нафар, минтақаи Боҳтари вилояти Ҳатлон – 152 нафар, муассисаҳои ҷумҳурияйӣ – 140 нафар, вилояти Суғд – 86 нафар, ш.Душанбе – 76 нафар ва ВМҚБ – 52 нафар.

Масъалаи дигаре, ки дар муассисаҳои тандурустӣ натиҷаи ҷорабинҳои беҳискунӣ, эҳёгари, мұтадил нигоҳдории функцияи узвҳои ҳаётан мӯҳим, барқароршавии ҳолати солимии беморон дар давраи баъдичарроҳӣ, бекатарии клиникӣ ва пешгуни солимии минбаъдаи беморон ба он саҳт вобастааст, ин таъминот бо оксигени тиббӣ ва маводҳои тиббии сарфай якарата мебошад. Дар натиҷаи санҷиши муайян карда шуд, ки дар шӯъбаҳои эҳё, толори ҷарроҳӣ ва хӯҷраҳои

табобати шиддатнок системаи оксигентаъминкунӣ аз манбаъи тақсимоти оксиген то назди бемор пайваст карда шуда, дар бештари муассисаҳо дар ҳолати коршоямӣ қарор доранд.

Гарчанде бъззе аз муассисаҳо ба қадри кофӣ бо оксигени тиббӣ таъмин шуда бошанд ҳам, бъззеи дигарашон дар муқоиса ба амалиётҳои ҷарроҳии гузаронидашуда, беҳискунии эндотрахеалий ва вориди варидӣ, бо оксигени тиббӣ нокифоя таъмин карда шудаанд, балонҳои дастраскардашуда барои ҳуднамоиш мебошанд, инчунин муассисаҳо то ҳол бо асбоби Боброва бо пуррагӣ таъмин карда нашудаанд, дар аксарияти беморхонаҳо шахси масъул оид ба таъмини бехатарии кор бо системаи оксигентаъминкунӣ таъин карда нашудааст, вазифаи мазкур ба зиммаи табибони эҳёгар воғузор карда шудааст (ба истиснои муассисаҳое, ки манбаи оксигентайёркунӣ доранд: Беморхонаи клиникии ҷумҳуриявии ноҳияи Данғара ва Маҷмааи тандурустии Истиқлол, бинои №9 Маркази миллии тиббӣ, Таваллудхонаи вилояти Суғд, Пажӯҳишгоҳи акушерӣ, гинекологӣ ва перинаталӣ, шуъбаҳои зоиши Беморхонаҳои марказии ноҳияҳои Ёвон, Ҳурросон, Фарҳор, Ҳамадонӣ) ва Беморхонаҳои марказии шарҳои Ваҳдат ва Б.Гафуров.

Таъминнокӣ ва истифодабарии оксигени тиббӣ дар сатҳи муассисаҳои тиббии ҷумҳурияйӣ аз 10% то 70% (бо истиснои Беморхонаи клиникии ҷумҳуриявии ноҳияи Данғара, Маркази миллии тиббии шаҳраки Шифобаҳш), муассисаҳои тиббии шаҳри Душанбе – аз 10% то 60% (бо истиснои Маҷмааи тандурустии Истиқлол), муассисаҳои тиббии шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ – аз 5% то 65%, муассисаҳои тиббии вилояти Суғд – аз 5% то 50%, муассисаҳои тиббии вилояти Ҳатлон – аз 10% то 30% (бо истиснои БМН н Ҳурросон, БМН н Ёвон), муассисаҳои тиббии минтақаи Кулоб – аз 5% то 15% (бо истиснои БМН н Фарҳор, БМН н Ҳамадонӣ) ва муассисаҳои тиббии ВМКБ 0% ташкил мекунанд.

Таъминнокӣ бо маводи сарфай яккарата (найчаҳои трахеостомӣ, эндотрахеалий, назогастралӣ, уретралӣ, филофаки обияткашӣ, маҷмӯи сӯзанҳо барои беҳискунии канорӣ (дохили-ҳароммағзӣ) ва зериқулфак) дар сатҳи муассисаҳои тиббии ҷумҳурияйӣ аз 10% то 70%, муассисаҳои тиббии шаҳри Душанбе – аз 10% то 60%, муассисаҳои тиббии шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ – аз 5% то 60%, муассисаҳои тиббии вилояти Суғд – аз 5% то 40%, муассисаҳои тиббии минтақаи Боҳтари вилояти Ҳатлон – аз 10% то 25%, муассисаҳои

тиббии минтақаи Кулоб – аз 0 то 5%, муассисаҳои тиббии ВМКБ – то 15% ташкил мекунанд.

Таҳлили соҳтори фавтҳо, интихобан таъриҳҳои беморӣ, тақризҳо ва протоколҳои таҳлили ҳодисаҳои фавт, инчунин дафтари аз бистариқунонӣ рад намудани беморон дар шуъбаҳои қабули беморхонаҳо маълум намуд, ки омилҳои зерин сабаби асосии фавти беморон гардидааст:

Фавти беморон аз бемориҳои дил ва рагҳои хунгард:

- дер бистарӣ гардидани беморон, пас аз пайдо шудани сактаи дил ва оризаҳои он (тибқи тавсияҳои ТУТ ва протоколҳои клиникӣ дар сурати дар давоми 2 соати аввали пайдоиши бемории сактаи дил бистаришии беморӣ имконияти бартарафнамоии сактаи дил мавҷуд аст, тавассути гузаронидани фибринолиз ё ин ки ангиопластика);

- бинобар сабаби дар таҳти назорати диспансерӣ қарор надоштани беморон, бо таври ҳудмуроҷиат, бе роҳҳат дастрас гардидани онҳо танҳо пас аз пайдо шудани оризаҳои беморӣ;

- мавҷуд набудани ҳамоҳангозӣ байни муассисаҳои КАТС ва муассисаҳои соҳтори госпиталӣ дар мавриди ташхис ва табобати бемориҳои узвҳои системаи дилу рагҳои хунгард, аз ҷумла нуқсонҳои модарзодии дил;

- дар сатҳи зарурӣ таъмин нагардидаан ва риоя нагардидани дастурҳои клиникӣ оид ба ташхис ва муолиҷаи бемориҳои дил ва кардиологияи таъчилий, аз ҷумла усуљҳои муосири начотбахшии дилу шушҳо.

Фавти беморон аз вайроншавии гардиши хуни майнаи сар:

- дар ҳолатҳои вазнин бо оризаҳои ислоҳоназорӣ оварда расонидани беморӣ ва ба беморхона муроҷиат намудани беморон мебошад, ки ҷорабинҳои табобати таъчилий натиҷаи дилҳоҳи надода, оқибат ба вайроншавии тақрории гардиши хуни майнаи сар (инсульти тақрорӣ) ва дучори марг гардидани беморон мегардад;

Фавт аз гирифтани осебҳо ва заҳролудшавӣ:

- садамаи нақлиётӣ, ки ба садамаҳои пайвастаи вазнини косаҳона ва майнаи сар, қафаси сина ва ковокии шикам, бо хунравии ҳаҷман зиёд, иллатгирии узвҳои дарунӣ ва садмаи вазнини садамавӣ оварда мерасонад, ки бо ҳайёт номувоғиқ мебошанд.

Фавт аз бемориҳои шадиди сироятӣ, вирусӣ ва паразитӣ:

- саривакӯт муайян нагардидани бемориҳо дар марҳилаҳои аввали беморӣ, ки оқибат ба оризаҳои барнагарданда оварда мерасонад.

Фавт аз аз бемориҳои саратоншиноӣ:

– сатҳи нокифояи ҳамгирой байни муассисаҳои КАТС ва мутахассисони соҳавӣ;

– саривақт муайян накардан ташхиси саратон дар марҳилаҳои аввал, ки имконияти ҷарроҳиҳои радикалий мавҷуд аст;

– муроҷиати беморон дар марҳилаҳои саратони паҳнгашта (3-4-ум), ки маҷмӯи ҷорабиниҳои ташхисӣ-табобатии мурakkабро талаб намуда, иҷрои босамари онҳо гайриимкон мебошад.

Чунончи, ҳодисаи фавт аз бемориҳои саратонӣ, дар давраи муқоисавӣ аз 3096/3128 бемории бори аввал дарёфтшуда 1582/1848 ҳодиса ба қайд гирифта шудааст, ки ин нишондод ба 100000 аҳолӣ 17,9/20,5 фоизро ташкил медиҳад.

Фавт аз бемориҳои шадиди ҷарроҳии қовокии шикам:

– сари вақт таъмини нагардиҳани бистариқунонии беморони гирифтори бемориҳои шадиди қовокии шикам дар соатҳои аввали беморшавӣ;

– зери назорати диспансерӣ гирифта нашудани беморони гирифтори бемориҳои узвҳои қовокии шикам ва бо оризаҳои беморӣ дастрас намудани онҳо ба муассисаҳои соҳтори беморхонавӣ.

Сатҳи нишондоди оризаҳои баъдиҷарроҳӣ ва фавти баъдиҷарроҳӣ ба якчанд омилҳо вобастааст:

– дар бештари муассисаҳои тиббӣ, махсусан шаҳру ноҳияҳои дурдаст дар вақти шабонгоҳӣ таъмин набудан ба дастрасии ҷорабиниҳои ташхисии асосии заминавӣ (рентгенография, ТУС, эндоскопия, озмоишӣ ва ғ.) норасогии чунин мутахассисон; Ин ҳолат талаботҳои меъсии протоколҳои клинико то 2-3 маротиба меафзояд, яъне барои саривақт гузоштани ташхиси клиникӣ, саривақт оғоз ва интиҳоб намудани кӯмак ва усули тибии мақсаднок мушкилий эъҷод менамояд.

– сатҳи таъминнокии маҳз шуъбаҳои эҳё бо маҷмӯи маводи зарурии табобат вусъатнок. Тақрибан 60-70% маводҳои дорувории устуворкунанда, антибитетикҳо, дардпасткунанда, маҳлулҳои хунивазкунанда, ғормонҳо, прессорҳо, аз ҷониби ҳешовандон дастрас карда мешаванд ва на ҳама вақт табобати комплексии вусъатнок саривақт оғоз карда мешавад; Чунин ҳолат дар беморони ҳолаташон вазнин, шабонарӯзҳои аввали баъдиҷарроҳӣ ва пешӯии равиши беморӣ таъсири манғӣ мерасонад.

– ҳамасола дар кишвар ворид намудани 30-40 усулҳои нави ҷарроҳӣ ва аз 10-11 ҳазор зиёд гаштани шумораи амалиётҳои ҷарроҳӣ;

Фавт аз бемориҳои хун ва гурда (нефрологӣ):

– саривақт муайян накардан ва ба табобат

фаро нагирифтани бемориҳои мазкур дар зинаҳои муассисаҳои КАТС.

Риоя накарданни стандартҳои меъёри оид ба нигоҳдорӣ ва истифодабарии таҷҳизотҳои тиббӣ дар муассисаҳои тиббӣ, махсусан дар шуъбаҳои эҳё мавриди нигаронӣ мемонад. Мақсади дурусти истифодабарии дастгоҳҳои оксигенатор, ДНС, ДБ муҷаҳозгардонии ҳати оксиген дар шуъбаҳои зикргардида ба воситаи генаратори истеҳсолуналӣ оксигени тиббӣ ва гузаронидани муоинаи навбатии техникии профилактикаӣ, тест ё тафтиш намудани фоизи оксигени тиббӣ ба беморон истифодашаванда тарики таҷҳизотҳои махсуси ҷенқунӣ (оксиметр) риоя намегардад.

Яъне саривақт нагузаронидан муоинаи техникиӣ, бо мӯҳлатҳои пешниҳодгардида иваз намудани маводи масрафшаванда (аз ҷумла филтр, оби дистилированый, ниқоб, клапанҳо ва ғ.), ҷен накарданни ҳолати техникиӣ. Ин маълумотҳо ба костагии сифати хизматрасонии тиббӣ ва кӯтоҳ намудани муҳлати истифодаи таҷҳизотҳо таъсири манғӣ мерасонад.

Бояд зикр намуд, ки Ҳадамот аз 78 ҳодисаи фавти модарии дар давоми соли 2018 бақайдгирифтшуда 65 ҳодиссаи фавтро ва аз 44 ҳодисаи фавти модарии дар давоми шаш моҳи аввали соли 2019 бақайдгирифтшуда 23 ҳодисаро мавриди таҳлил қарор дода дар натиҷа ба 147 нафар мутахассисон ба мучозоти мавъумӣ, ҷаримабандӣ ҷалб карда шудаанд, нисбати 80 нафар пешниҳод барои андешидани мучозоти интизомӣ, нисбати 77 нафар пешниҳод барои паст намудани дараҷанокии таҳассусӣ, нисбати 90 нафар масъалаи минбаъд дар вазифаҳои ишғолнамуда номуносӣ будан пешниҳод манзур гардидааст.

Бо назардошти натиҷаи таҳлилҳои гузаронидашуда ва ҳолати воқеии мавзӯи мавриди назар ба бо мақсади пурра дар асл муайян намудани сабаби ҳодисаи фавт, фарқияти ташхиси ниҳоии клиникӣ бо ташхиси паталогоанатомӣ, тибқи талабот ба роҳ мондани фаъолияти Комиссияи таҳлили ҳолатҳои марганҷомӣ зарур мебошад.

Дар навбати худ фаъолияти мунтазам ва пурсамари комиссияи мазкур, таҳлили ҳолатҳои фавти беморон, муқоисаи ташхисҳои клиникӣ ва паталогоанатомӣ яке аз шаклҳои назорати сифати корҳои ташхисӣ ва табобатӣ, роҳ ва усули муҳими таъсирасонӣ ба ташкили хизматрасонии тиббӣ ба шумор рафта ба коҳиш додани ҳодисаҳои фавт оварда мерасонад.

Мутаассифона, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки беморони гирифтори бемориҳои музмин, намуди

кашолёфта, кӯхнагашта (саривакт бо табобат фаро гирифта нашуда), ки пешгӯи баланди ҳодисаи фавтро доранд (беморони саратони мархилаи паҳнгашта, bemoroni vaznini dar marxilaи fayriimkoni usuli charroxi) va dar akasr ҳолатҳои bemoron dar ҳолати dekompenatsiya қарор дошта oқibat ба favt ovarda merasonead, bo xoҳishi қатъии xeshovandon baroi guzaronidani laҳzai oxiри ҳаёт dar baini xeshovandon, ba xona burda mешаванд.

Дар баробари ин, бояд зикр намуд, ки ҳолатҳои дигари вазнини bemorӣ, ки бояд bemoron ҳатман таҳти назорат ва табобати shiddatnoki табибон қарор дошта бoshанд (садамаҳо, заҳroludshavӣ, siroyatbēy, ҳолатҳои taъchili акушерӣ, bemoriҳои nавzodon ва дигар ҳолатҳои tibbī-taъchili) va az лиҳози paҳlӯҳои маъnaviy - aҳloқии systemai тандуруstӣ to laҳzai oхирон baroi taъminи назорат ва табобати mačmӯи bemoron sarfi назар az zahiraҳои maҳdudi mavҷudaе, kи bemorxonaҳo dorand, kушиш va мубориза namояd.

Аз ин лиҳоз, az шуъбаҳои эҳҳе ба xона ҷавоб doddani bemoronи ҳолataшон vазnini tanҳo tibki nomgӯi bemoriҳo va ҳолатҳои klinikiе, kи онҳоро maқomoti vаколатdori давлатӣ dar soҳai тандуруstӣ muайyan кардаast, бояд ба roҳ monda шавад (Moddaи 43. Kodeksi тандуrustии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Хуқуқи шаҳrvандon baroi dast kashiдан az муоина va табобat”).

Ҳамзамон, dar natichaи durust ба roҳ mondani favoliyat dar in samt imkoniyati omӯziш, takmili donish va malakai kormandoni tibro faroҳam meorad.

Natichaҳои бадastomada az on guvoҳӣ medixand, kи dar Ҷумҳuрии Тоҷikiстон, favti bemorон dar soҳtori bemorxonaӣ dar solҳoi 2017 va 2018 mutanosiбан 0,54 va 0,52 foizro tashkil namud, kи nisbat bo niшondiҳandaҳoи favtiyati dar muassisaҳoи bemorxonaии давлатҳoи Ittiҳodi давлатҳoи muстakil, az chumla dar Federatsiyaи Rossия, kи dar satҳi 1,5%-2,0% қaror dorand, mutanosiбан 2,8 va 3,8 marotiба past meboшad [1, 2]. Ҳамзамон бояд қайд namud, kи niшondiҳandaҳoи favti bemorxonaӣ az xususiyati xizmatrasonii kumaki tibbӣ niz vobasta ast [4, 5]. Dar natichaи omӯziши soҳtori favti bemorxonaӣ dar solҳoi 2002-2011 oшkor karда shud, kи afzoiши in niшondod (az 1,5% to 2,1%) az xisobi katҳoи man-sub ba bakhshi charroҳӣ, bistariшavии taъchili va sarivaқt bistariй nакardani bemoron meboшad [2, 3]. Natichaҳoи tадқiqoti Vlasenko A.B. va dигar муаллифон (2009) az on guvoҳӣ medixand, kи

ҳангоми табобати bemoroni doroi osobi vaznini mačmӯi dar shuъbaи эҳҳe гарии bemorxonaи sersoҳa, favti bemorxonaӣ 17,9%-ро tashkil dod [4]. Dar baini aҳolii sh.Moskva dar soҳtori favtiyati bemorон bemoriҳoи systemai гардиши xun maқomи avvalro iшғol menamояd [6], kи natichaҳoи badastomadaи tадқiqoti mazkur niz az on guvoҳӣ medixad.

**Xulosa.** Ҳamin tariқ taҳlli қiёsии maъlumotҳoи расмии omori tibbӣ, teъdod va niшondodҳoи bistariшavӣ, omӯziши omilҳoи aсосии favti bemoron dar soҳtori muassisaҳoи bemorxonaии Ҷумҳuрии Тоҷikiстон az on guvoҳӣ medixand:

Niшondiҳandaҳoи vobasta ба favogirии tabobati bemorxonaӣ ba 100 naфar aҳolii 11,4 va 11,2 foizro mutanosiбан dar solҳoi 2017 va 2018 dar satҳi ҷumҳuри tashkil medixand;

Favti bemoron dar solҳoi muқoисавӣ dar satҳi 5272/5239 naфar қaror dorad, kи ba niшondodi 0,54 va 0,52 foizi favti bemorxonaӣ rost meояd;

Sababҳoи aсосии favti kalonsonon dar bemorxona - bemoriҳoи systemai гардиши xun (45,2%/45,4%) va inчunin osobҳo va zaҳroludshavӣ (14,6%/13,5%) meboшand;

Sababҳoи favti kӯdakon dar bemorxona бештар az ҳolatҳoи dar давраи perinatalӣ bavukъoyaнda (58,7%/64,1%) va bemoriҳoи uзвҳoи naфаскашӣ (14,8%/10,8%) vobasta ast;

Niшondodi balandи ҳodisaҳoи favti bâdi-charroҳӣ ҳangomi guzaronidani charroҳii uзвҳoи xozima (46,2%/44,0%), uзвҳoи aсab (15,1%/12,0%) va az xisobi charroҳii dil (5,4%/10,6%) ba nazar merasad;

Шумораи ziёdi favtidagon ҳangomi guzaronidani amaliётҳoи charroҳii favrӣ bo sababi bemorii pankreatiti shadiд, ногузaroii shadiд rӯdaҳo va zaҳmi shikoфи meъda va rӯdaи 12 angushtha ba қайд гириfta shudaast;

Barrasii ҳodisaҳoи favt dar shaҳru noҳияҳoи tobeyi ҷumҳuри va mintakaи Kӯlobi viloyati Xatlon xub ba roҳ monda nashudaast;

Niшondodi balandи tashreҳi часади favtidagon dar viloyati Суғd va sh.Dушанбе meboшad;

Dar natichaи taҳlli sababҳoи ҳodisaҳoи favti modaron 147 naфar mutaxassisон ba muчозоти maъmuriy va charimabanӣ, 80 naфar - bo muчозоти intizomӣ, 77 naфar - past namudani daračanokии taxassusiy, nisbati 90 naфar masъalaи minbaъd dar vazifaҳoи iшғolnamuda nomunoсиб будan peshnihod manzur gardidaast.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Власенко А.В. Анализ причин летальности пострадавших с тяжелой сочетанной травмой в отделении реанимации многопрофильного стационара / А.В. Власенко, О.Р. Добрушина, В.Н. Яковлев [и др.] // Общая реаниматология. – 2009. – №6. – С. 31-37.
2. Денисова Т.П. Анализ летальности общетрапевтического отделения КБСМП / Т.П. Денисова, Т.Г. Морозова, И.А. Литвинова, К.П. Брук // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. – 2011. – №2. – С. 92-94.
3. Ермолов А.С. Госпитальная смертность при комплексной травме и пути ее снижения / А.С. Ермолов, М.М. Абакумов, В.А. Соколов [и др.] // Хирургия. – 2006. – №9. – С. 16-20.
4. Орлов А.Е. Анализ больничной летальности в городской многопрофильной больнице / А.Е. Орлов, С.А. Суслин, В.В. Павлов // ЭНИ Забайкальский медицинский вестник. – 2015. – №1. – С. 63-67.
5. Орлов А.Е. Формирование управленческих решений на основе анализа больничной летальности многопрофильного стационара / А.Е. Орлов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2014. – №5 (4). – С. 1523-1526.
6. Структура смертности в Москве. Медицинское сообщение. – 2019. – № 179. – 23с.

## REFERENCES

1. Vlasenko A. V. Analiz prichin letalnosti postradavshikh s tyazheloy sochetannoy travmoy v otdelenii reanimatsii mnogoprofilnogo statsionara [Analysis of the mortality causes of severe combined trauma victims in the intensive care unit of a multidisciplinary hospital]. *Obshchaya reanimatologiya - General resuscitation*, 2009, No. 6, pp. 31-37.
2. Denisova T. P. Analiz letalnosti obshcheterapeuticheskogo otdeleniya KBSMP [Mortality analysis of the general therapeutic department]. *Vestnik Smolenskoy gosudarstvennoy meditsinskoy akademii - Herald of the Smolensk state medical Academy*, 2011, No. 2, pp. 92-94.
3. Ermolov A. S. Gospitalnaya smertnost pri kompleksnoy travme i puti ee snizheniya [Hospital mortality due to complex trauma and ways to reduce it]. *Khirurgiya - Surgery*, 2006, No. 9, pp. 16-20.
4. Orlov A. E. Analiz bolnichnoy letalnosti v gorodskoy mnogoprofilnoy bolnitse [Analysis of hospital mortality in a city multi-disciplinary hospital]. *Zabaykalskiy meditsinskiy vestnik - Transbaikalian medical herald*, 2015, No. 1, pp. 63-67.
5. Orlov A. E. Formirovanie upravlencheskikh resheniy na osnove analiza bolnichnoy letalnosti mnogoprofilnogo statsionara [Formation of management decisions based on the analysis of hospital mortality in a multidisciplinary hospital]. *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk - Proceedings of the Samara scientific center of the Russian Academy of Sciences*, 2014, No. 5(4), pp. 1523-1526.

pp. 1523-1526.

6. *Struktura smertnosti v Moskve* [Mortality structure in Moscow]. *Meditsinskoе soobshchenie - Medical report*, 2019, No. 179, pp. 23.

## ХУЛОСА

**Д.А. Олимов, С.Б. Бекмуродзода,  
Ф.М. Хочамуродов, Р.А. Турсунов**

## ФАВТИ БЕМОРОН ДАР МУАССИСАҲОИ СОҲТОРИ БЕМОРХОНАВИИ ЧУМҲУ҆РӢ: САБАБ ВА РОҲҲОИ ПЕШГИРИИ ОН

**Мақсади тадқиқот:** Омӯзиш ва таҳлили сабабҳои рух додани ҳодисаҳои фавти беморон дар муассисаҳои тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

**Мавод ва усули тадқиқот.** Омӯзиши омилҳои асосии фавти беморон дар соҳтори муассисаҳои беморхонавии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2017-2018.

**Натиҷаҳои тадқиқот.** Фавти беморон дар солҳои муқоисавӣ дар сатҳи 5272/5239 нафар қарор дорад, ки ба нишондоди 0,54 ва 0,52 фоизи фавти беморхонавӣ рост меояд. Сабабҳои асосии фавти қалонсолон дар беморхона – бемориҳои системаи гардиши хун (45,2%/45,4%) ва инчунин осебҳо ва захролудшавӣ (14,6%/13,5%), дар байни кӯдакон бошад ҳолатҳои дар давраи перинаталӣ бавукуъоянда (58,7%/64,1%) ва бемориҳои узвҳои нафаскашӣ (14,8%/10,8%) мебошанд. Нишондоди баланди ҳодисаҳои фавти баъдичарроҳӣ ҳангоми гузаронидани ҷарроҳии узвҳои ҳозима (46,2%/44,0%), узвҳои асаб (15,1%/12,0%) ва аз ҳисоби ҷарроҳии дил (5,4%/10,6%) ба назар мерасад. Дар натиҷаи арзёбии сабабҳои вобаста ба ҳодисаҳои фавти модарон 147 нафар мутахассисон ба мучозоти маъмурий ва ҷаримабандӣ карда шудаанд, нисбати 80 нафар пешниҳод барои андешидани мучозоти интизомӣ, нисбати 77 нафар пешниҳод барои паст намудани дараҷанокии таҳассусӣ, нисбати 90 нафар масъалаи минбаъд дар вазифаҳои ишғолнамуда номуносӣ будан пешниҳод манзур гардидааст.

**Хулоса.** Барои муайян намудани сабаби ҳодисаҳои фавт, фарқияти ташхиси ниҳои клиникӣ бо ташхиси паталогоанатомӣ, тибқи талабот ба роҳ мондани фаъолияти Комиссияи таҳлили ҳолатҳои марганҷомӣ зарур мебошад.

**Калимаҳои асосӣ:** табобати беморхонавӣ, фавти беморхонавӣ (статсионарӣ, госпиталӣ), нишондодҳои бистаришавӣ, бемориҳои системаи гардиши хун, осебҳо ва захролудшавӣ, бемориҳои узвҳои нафаскашӣ.